

**РОҲҲОИ ИНКИШОФИ МАҲОРАТИ
ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ
ИБТИДОЙ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ
САНЬАТ ВА МЕҲНАТ
ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТРУДОВОГО
ВОСПИТАНИЯ**

**WAYS OF DEVELOPING CREATIVE
ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL
TEACHERS IN THE PROCESS OF
ARTISTIC-LABOR EDUCATION**

Бобоева Инобат Солиҷоновна, муаллими кафедраи педагогикии умумӣ ва қасбии МДТ «ДДХ Ҳуҷанд ба номи акад.Б.Гафуров», (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

Бобоева Инобат Солиҷоновна, преподаватель кафедры специальной и профессиональной педагогики ГОУ «ХГУ имени акад.Б.Гафуров», (Таджикистан, Худжанд)

Boboeva Inobat Solijonova, Lecturer of the Department of Special and Professional Pedagogy, SEI «KhSU named after acad. B.Gafurov», (Tajikistan, Khudjand)

Калидвоҷаҳо: омӯзгори босалоҳият, эҷодкорӣ, эҷодиёти педагогӣ, фаъолияти эҷодии педагогӣ, маҳорати педагогӣ, технологияи инновацисионӣ, фарҳанги педагогӣ

Дар мақола доир ба масъалаи омода намудани омӯзгорони баландихтисоси эҷодкори синфҳои ибтидoй, роҳҳои рушди маҳорати қасбии омӯзгор дар ташкили дурусти ҷараёни таълим дар мактаби ибтидoй ва самаранокии раванди таълим баррасӣ сурат гирифтааст. Ҳамчунин нақш ва аҳамияти тайёрии қасбии муаллими синфҳои ибтидoй барои рушди қобилияти эҷодии кӯдакони синни ибтидoй дар дарси санъат ва меҳнат арзёбӣ шудааст. Гайр аз ин муаллиф дар бораи даствадрҳои мусоиди илм тавассути азхудкуни барномаи таълимиву стандарти давлатӣ, рушди қобилиятаҳои эҷодии хонандагони хурдсол дар асоси ӯзгурии методии афзалиятҳои инкишифии шахсии хонанда, таълабот, ҳадаф, қобилият, ҳусусиятҳои психологии инфириодӣ, таҷдиди соҳтори раванди педагогӣ дар самти тамаркузи он бо баланд бардоштани маҳорат маълумот додааст.

Ключевые слова: компетентный педагог, творчество, педагогическое творчество, творческая педагогическая деятельность, педагогическое мастерство, инновационные технологии, педагогическая культура

В данной статье рассматриваются вопросы подготовки высококвалифицированных творческих учителей начальных классов, пути развития профессиональных навыков учителя в вопросах правильной организации учебного процесса в начальной школе и эффективности учебного процесса, роль и значение профессиональной подготовки учителей начальных классов, учителя школы для развития творческих способностей младших школьников на уроках искусства и работы с использованием современных достижений науки через освоение образовательной программы и государственных стандартов, развитие творческих способностей младших школьников на основе методического распознавания предпочтений, с учетом личностного развития, потребностей, целей, способностей, психологических и индивидуальных особенностей студента и обеспечивается перестройка педагогического процесса в сторону его концентрации за счет повышения информационных навыков.

Keywords: competent teacher, creativity, pedagogical creativity, creative pedagogical activity, pedagogical skill, innovative technologies, pedagogical culture.

The given article dwells on the issues of training highly qualified creative primary school teachers, ways to develop professional skills of teachers in matters of proper organization of the educational process in primary school and the effectiveness of the educational process, the role and importance of professional training of primary school teachers, school teachers for the development of creative abilities of younger schoolchildren in the classroom art and work using modern scientific achievements through mastering the educational program and state standards, developing the creative abilities of younger schoolchildren based on methodological recognition of preferences, taking into account personal development, needs, goals, abilities, psychological and individual characteristics of the student and ensuring the restructuring of the pedagogical process towards its concentration by increasing information skills.

Дар шароити навсозии фазои таълиму тарбия масъалаи омода намудани омӯзгори баландихтисоси эҷодкори синфҳои ибтидoй, ки қодир ба рушди ҳамаҷонибаи кӯдак аст, ҳамчун шахсияти соҳибистеъдод, дар ташаккул ёфтани шахсияти рушдёftai мусоидат менамояд, хеле аҳамияти калон дорад. Самаранокии ҳалли ин масъалаҳо бештар аз маҳорати

касбии омӯзгор дар ташкили дурусти ҷараёни таълим дар мактаби ибтидой ва пеш аз ҳама, раванди фанҳои таълими (забони модарӣ, математика, санъат ва меҳнат, табиатшиносӣ) вобаста аст, ки шавқу рағбати кӯдакро ба омӯзиш, қашфи мағҳуми нав пурзӯр карда, кувват ва эътиомоднокии онро таъмин намуда, ба дониши андӯхташуда ва ташаккули фаъолияти маърифатии ҳар як кӯдак замина гузошта, барои тарбия намудани шахсияти воқеиву эҷодкор ва бомаърифат мусоидат мекунад [5, с.87].

Илму амалияи педагогӣ ба таври боварибахш исбот мекунад, ки танҳо омӯзгори босалоҳият як шахси эҷодкорро тарбия карда метавонад. Аз ин бармеояд, ки нақш ва аҳамияти тайёрии касбии муаллими синфҳои ибтидой барои рушди қобилияти эҷодии кӯдакони синни ибтидой дар дарси санъат ва меҳнат аз дастовардҳои муосири илм, инчунин тағйироти дар таълиму тарбия ба вучуд омадани он ҳавасманд мегардад.

Тамоюли ислоҳоти муосири маориф ба ташаккули мутахассиси касбӣ нисбат ба тайёр кардани омӯзгори синфҳои ибтидой, маҳсусан дар самти эҷодиёти касбию педагогӣ талаботи зиёд мегузорад. Ба рушди эҷодии омӯзгори оянда, фаъолнокии ў ба навоварӣ, таҷрибаомӯзӣ, маҳорати педагогӣ, қобилияти худшиносӣ, маърифатӣ ва худомӯзӣ дар фаъолияти касбӣ афзалият дода мешавад [4, с.242].

Эҷодкорӣ дар фаъолияти педагогӣ тақозо мекунад, ки дар омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидой доираи васеи дониш, малака ва маҳорати касбию эҷодӣ, касбию методӣ ташаккул дода шавад. Аммо чунонки амалияи мактаб нишон медиҳад, омодагии муаллими синфҳои ибтидой ба интихобу ороиши маводу воситаҳои таълими, истифодаи шаклҳои гайристандартӣ, усулҳои таълиму тарбия, ба ҳам пайвастан ва татбиқ намудани онҳо дар фаъолияти тарбиявию беруназсинфӣ, ба роҳ мондани ҳамкорӣ, ҳамсозӣ, якҷоя эҷод кардан бо субъектҳои гуногуни раванди таълим на ҳамеша қифоя аст, ки ин албатта, ба инкишофи эҷодии мактаббачагон таъсири манфӣ расонда метавонад. Аз ин рӯ, зиддиятҳои ошкоршударо чунин тавзех додан мумкин:

- тағйироти мазмуни фаъолияти педагогии муаллими синфҳои ибтидой вобаста ба ислоҳоти системаи маорифи муосир, мазмуну шаклҳои таълими ў дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти олий;

- сатҳи мавҷуда, зарурияти омодагии омӯзгорони синфҳои ибтидоии оянда ба фаъолияти касбӣ ва эҷодӣ оид ба ташаккули шахсияти хонандагони эҷодкор, ки самти таҳқиқоти илмии интихобкардаи моро нав менамояд [2, с.45].

Таҳлили таҳқиқоти марбут ба масъалаи эҷод, шахсияти эҷодкор, қобилиятаҳои фаъолияти эҷодӣ имкон медиҳад, ки таваҷҷуҳи зиёди олимонро ба ҷанбаҳои гуногуни он баён қунем.

Асарҳои Д.Богоявленская, Л.Выготский, В.Моляко, А.Менегетти, В.Николько, Я.Пономарев, В.Роменец ва дигарон ба масъалаи моҳият ва мазмуни рушди фаъолияти эҷодӣ баҳшида шудаанд. Ташаккули фард ҳамчун шахси эҷодкор дар асарҳои илмии Н.Гузий, В.Загвязинский, И.Зязюн, С.Коновец, Н.Кичук, М.Никандрова, О.Пиёда, С.Сысоева ва дигарон мавриди омӯзиш карор гирифтааст.

Бояд зикр кард, ки сарфи назар аз дастовардҳои назарраси олимон дар ин самт, мо чунин мешуморем, ки масъалаи омодагии омӯзгорони синфҳои ибтидоии оянда ба фаъолияти касбӣ ва эҷодӣ оид ба рушди нерӯи эҷодии хонандагони хурдсол, қобилиятаҳои эҷодии онҳо то ҳол қисман ҳалли ҳудро ёфтаасту бас. Аксар вақт қолабҳои тафаккури педагогии муаллимони синфҳои ибтидой сегонаи вазифаҳои таълими, тарбиявӣ ва инкишофи таълими муосири хонандагони синфҳои ибтидоиро таъмин намекунанд. Одатан, саъю қӯшиши омӯзгорон ба ташаккули дониш, малака ва маҳорат, ҳалли масъалаҳои таълими нигаронида шуда, ба рушди тафаккури эҷодии, қобилияти фикрронии асиљ, заковат, тавлиди ғоя ва эҷоди ақидаҳои нав, инкишофт додани тасаввурот, ҳаёлот, хиссият ва қобилияти пайдо кардани якчанд роҳҳои ҳалли мувоғиқ дар хонандагони хурдсол имконпазир мегардад. Ҳамин тавр, таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки аксари тадқиқоти илмӣ ба баланд бардоштани сифати тайёр кардани муаллимон барои иҷрои вазифаҳои касбию педагогӣ нигаронида шудааст, аммо ба қисмати эҷодии ин таълим эътибори кофӣ дода намешавад [3, с. 372].

Эҷодкорӣ дар адабиётҳои илмии психологияи ва педагогӣ оид ба масъалаи мазкур раванди эҷоди як ҷизи нав, ки қаблан вучуд надошт, мебошад. Дар аксари мавридҳо мағҳумҳои «эҷодӣ» ва «фаъолияти эҷодӣ» муайян карда мешаванд, аммо эҷодиёти педагогӣ нисбат ба маънии умумии ин мағҳум ҳусусиятҳои ҳудро дорад. Ба ақидаи С.Гончаренко «Эҷодиёти педагогӣ муносибати аслий ва хеле самарабахши муаллим ба вазифаҳои тарбиявӣ, ғанӣ гардондани назария ва амалияи таълиму тарбия мебошад, ки ба ҷиҳатҳои гуногуни фаъолияти муаллим, яъне гузаронидани машғулиятаҳои таълими, кор дар ташкили колектив, ташаккули шахсияти хонанда, таҳияи стратегия ва тактикаи фаъолияти педагогӣ нигаронида шудаанд ва ин амалҳо

бо мақсади ичрои оптималии вазифаҳои инкишофи ҳамаҷонибаи шахсият мусоидат мекунад» [1, с.210].

Дар таҳқиқоти илмӣ мағҳуми «эҷодиёти педагогӣ» муҳимтарин меъёри инкишофи сифатии шахсияти омӯзгори мактаби мусир эътироф шудааст, ки он, пеш аз ҳама, дар эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ба эҷодкорӣ зуҳур мекунад. Эҷодиёти педагогӣ муайян мекунад фаъолиятҳое, ки ба ташаккули шахсияти донишҷӯ ҳамчун субъекти эҷодиёти ҳаёт нигаронида шудаанд, сифати интегративии шахсияти омӯзгор, ки қисмҳои соҳтории он иборатанд аз: тамоюл, ҳудшиносӣ ва ташаккули тафаккури қасбӣ, фарҳанги ташхисӣ; фаъолияте, ки ба омӯзиши таҷрибаи педагогӣ, маҳорати педагогии муаллимон, ҳудшиносӣ, ҳудбаҳодиҳӣ ва такмили он равона гардидааст. Ҳамин тарик, эҷодиёти педагогӣ ин фаъолияти эҷодии мутақобилаи субъектҳои асосии раванди таълимии муассисаи таълимӣ (муаллим ва донишҷӯ, муаллим ва хонанда) дар робита ва вобастагии байни онҳо буда, натиҷаи он боиси рушд ва ҳудшиносии хонандагон мегардад [2, с. 212].

Фаъолияти қасбӣ ва педагогии муаллими синфҳои ибтидой гуногун аст. Донишҷӯ ҳангоми таҳсил дар мактаби олии педагогӣ бояд ҳамаи намудҳои онро аз ҳуд кунад, аз ҷумла:

фан – донистани фанҳои таҳассусии дар синфҳои ибтидой таълим додашаванда, аз ҳуд намудани усуљҳои таълим, дарк намудани мавкеи ҳар як фан дар робитаҳои байнифанӣ;

педагогӣ - тарҳрезии мундариҷаи фанҳо, гузаронидани дарсҳо; ба нақша гирифтани корҳои беруназсинӣ, кори инфиродӣ бо хонандагон ва гайра;

навоварӣ - омӯхтани таҷрибаи пешқадам бо истифодаи усуљҳои инноватсионии дигар омӯзгорони пешқадам; рушди технологияи инноватсионӣ дар фаъолияти қасбӣ ва гузаронидани озмоиши педагогӣ;

интиқол додани таҷрибаи тадқиқотӣ бо технологияи инноватсионӣ;

ҳудидоракунии колективӣ - дар коллектив нигоҳ доштани фазои мусоиди корӣ;

ҳудомӯйӣ дар қасбият – донишу маҳорати қасбии ҳудро баланд бардоштан ва ғ. [3, с. 421].

Ҳамаи ин намудҳои фаъолияти педагогӣ аз муаллими синфҳои ибтидой маҳорати баланди педагогиро талаб мекунад. «Маълумоти педагогӣ, - қайд мекунад И.Зязун, - маҷмуи хислатҳои шахсият аст, ки дар асоси рефлексивӣ ҳудидоракунии сатҳи баланди фаъолияти қасбиро таъмин менамояд» [2, с. 87]. Дар баробари ин, ҳусусиятҳои муҳимми шахсияти омӯзгор ин самти инсондӯстии фаъолияти ў, салоҳияти қасбӣ (донишҳои қасбӣ, маҳорати баланди қасбӣ дар фаъолияти педагогӣ), қобилияти педагогӣ (қобилияти зуд ва такмили ҳудидоракунии он), инчунин педагогӣ мебошанд. Техникаи педагогӣ ба дониш ва қобилият асос ёфтааст, ки он имкон медиҳад, муаллимони доҳилии потенсиалий муайян карда шуда, соҳтори фаъолияти педагогиро ба ҳам мувоғиқ созанд.

Мутобики талаботи мусосири тайёр кардани мутахассисони соҳаи педагогӣ омӯзгор-устод бояд шахси эҷодкор бошад, ки бо дараҷаи баланди инкишофи тамоюли ба фаъолияти педагогӣ равона шуда, майли ҳудшиносӣ дар ин қасб, инкишофи сифатҳои қасбӣ, маҳорати эҷодӣ ба муваффақияти фаъолияти педагогӣ мусоидат намояд. Маҳз маҳорати қасбӣ аз ягонагии салоҳияти педагогӣ, истеъдоди эҷодии ҳуди муаллими синфҳои ибтидой оғоз мегирад, ки бештар самараи роҳбарии ўро дар ташаккули шахсияти эҷодии хонанда муайян мекунад. Эҷодкорӣ дар фаъолияти педагогӣ аз муаллим талаб мекунад, ки:

– қобилияти тағиیر додан, якҷоя кардани мундариҷаи маводи таълимро дошта бошад;

– омодагӣ ва фаъолияти назаррас дар банақшагирии раванди таълим дар ҷорабинҳои таълимӣ ва беруназсинӣ бо хонандагон дошта бошад;

– истифодаи метод, усул, шаклҳои ғайристандартии ташкили фаъолияти эҷодии тарбиявӣ ва беруназсинии хонандагон;

– омодагии таҷрибаи педагогӣ - ҷустуҷӯи роҳҳои такмили ҷараёни таълим бо мақсади ташаккули нерӯи эҷодии хонандагон ва ғ. [6, с.68].

Пас, барои он ки муаллими синфҳои ибтидой эҷодкорона амал кунад, ў бояд дорои як қатор ҳосиятҳо, сифатҳои муҳимми қасбӣ бошад, ки ба рушди қасбии шахсияти ў мусоидат намуда, тавассути он ташаккули шахсияти хонанда таъмин карда шавад.

Омӯзгори босалоҳият шахсест, ки гуногунии хонандагонро дарк мекунад;

Сатҳи рушди малакаҳои хондани хонандагонро муйян карда метавонад;

Мувоғики сатҳи рушди малакаҳои хониши хонандагон фаъолиятҳои гуногунро ба нақша мегирад ва дар амал истифода мебарад;

Барои ташаккули малакаҳои хондани хонандагон шароити боилтифот ташкил карда метавонад;

Ба хонандагон муносибати хуб карда, онҳоро барои ташаккули салоҳиятҳо роҳнамоӣ мекунад.

Мо ба фаъолияти эчодии педагогӣ тайёр кардани муаллимони ояндаи синфҳои ибтидиоиро, аз як тараф, қобилияти ва тайёр будани муаллим дар ташаккули шахсияти эчодии талаба, аз ҷониби дигар, инкишофи қобилияти эчодии ўро фаҳмем ва такмили фаъолияти эчодӣ ва баланд бардоштани дараҷаи педагогӣ мешуморем. Таваҷҷуҳ ба худомӯзӣ, худбаҳодиҳӣ, муайянкунии арзиши касбиро дар назар дорад, ки дар маҷмуъ, рушди шахсияти омӯзгори ояндаро ташкил медиҳад.

Мо раванди тайёр кардани муаллими синфҳои ибтидиоиро ба фаъолияти эчодии педагогӣ ҳамчун як раванди эчодии объективӣ мефаҳмем, ки бояд ба тамоюлҳои муосири рушди таҳсилоти олӣ бо дарназардошти ҳамгироӣ ба фазои таҳсилоти ҷаҳони муосир, дастовардҳои илми равоншиносӣ ва педагогӣ ҷавобгӯ бошад ва дар ин замине амалияи педагогӣ ҳусусият ва қонуниятҳои раванди инкишоф, худинкишофёбии шахсият пешакӣ муайян карда мешаванд. Мо инро як раванди зина ба зина мешуморем, ки он тавассути азхудкунии барномаи таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён амалӣ карда мешавад. Таҳлили нақшаҳои таълимии тайёр кардани омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидиоии дараҷаи таҳассусии таълимии «бакалавр» нишон дод, ки фанҳое, ки соҳтори онҳо барои ташаккули эчодии шахсияти муаллими оянда имкониятҳои фаровон доранд, парокандаву нопурраанд. Самти равшани он ташаккули шахсияти эчодии омӯзгор ва ба ҳамдигар инкишоф додани қобилиятаи эчодии онҳо бо аз худ намудани курси фанни «Маҳорати педагогӣ» аз ҷониби онҳо мебошад. Муҳтавои кори муаллимони синфҳои ибтидӣ ба фаъолияти эчодии педагогӣ иборат аст аз: асоснокии назарияйӣ ва методии мағфумҳои асосии эҷодиёти педагогӣ, моҳият ва ҳусусияти фаъолияти эчодии педагогии муаллими синфҳои ибтидӣ; муайян намудани соҳтори шахсияти эчодии муаллими синфҳои ибтидӣ, марҳилаҳо ва дараҷаҳои инкишофи шахсияти эчодии ў; омӯзиши самтҳои асосии тадқиқоти илмии эҷодиёти педагогӣ; муайян намудани сифатҳои эчодии шахсияти хонанда, мазмун ва меъерҳои баҳодиҳии онҳо; муайян намудани шароитҳои психологию педагогӣ, омилҳои муваффақият дар инкишофи эчодии хонандагони синфҳои ибтидӣ; асоснок кардани ҳусусиятҳои фаъолияти муаллими синфҳои ибтидӣ дар инкишофи эчодии хонандагон; омӯҳтан ва такмил додани таҷрибаи педагогӣ; истифодаи технологияҳои педагогӣ ҳамчун эҷодиёти муаллими синфҳои ибтидӣ [4, с. 114].

Татбиқи мундариҷаи курс ба тадриҷи ташаккул додани дониш, малака ва маҳорати амалӣ асос мейбад.

Марҳилаи I - иттилоотӣ ва нишондиҳандагӣ. Мақсад аз қонунҳо ва қоидоҳои педагогика ба эҷодкорӣ ҳамчун як соҳаи донишҳои педагогӣ оид ба рушди эчодии шахсият дарк намудани донишҷӯён мебошад.

Марҳилаи II - мундариҷа-фаъолият. Мақсад донишҷӯён аз худ намудани технологияҳои инкишоф, худидоракунӣ, такмили худ, худтаълимидиҳии қобилиятаи эчодии шахсият; мустаҳкам намудани малакаҳои амалӣ оид ба ташкил ва фароҳам овардани шароити мусоиди психологию педагогӣ барои инкишофи эчодии талабагон.

Марҳилаи III - назорат-рефлексивӣ. Мақсад назорат, умумӣ, арзёбии сатҳи омодагии хонандагон ба эҷодиёти педагогӣ мебошад.

Ба фикри мо, тайёриро ба фаъолияти эчодии педагогӣ аз рӯйи принсипҳои зерин:

- гуманизатсияи таълим – ба талаба имконияти инкишофи доимӣ, такмил, инкишофи қобилияти эҷодӣ дар фаъолияти педагогӣ додан;
- ташкили робитаи мутақобила дар асоси муколама - таваҷҷуӯ ба муқоисаи нуқтаи назари гуногун, муносибати таҳаммулпазирӣ ба андешаҳои дигар;
- ба вучуд овардани вазъияти ҳамкории эҷодӣ, ҳамсозӣ, арзёбии фаъолиятаи таълимӣ;
- самти касбӣ ва эҷодӣ –ҷамъбости донишҳои психологию педагогӣ, малака ва маҳорати амалии касбӣ, ташаккули омодагӣ ба истифодаи оптималӣ ва эҷодкоронаи онҳо дар фаъолияти касбиу педагогӣ, дар асоси дарки назариявии моҳияти раванди педагогӣ, системаи интегралӣ;
- навоварӣ – пайвастагии навсозии мундариҷаи омодагии касбӣ-педагогии омӯзгорони оянда бо дастовардҳои илм ва амалияи педагогӣ, натиҷаҳои эҷодиёти педагогӣ;
- таваҷҷуӯ ба мутахассисони оянда бо истифода аз технологияҳои инноватсионии педагогӣ, ки ба рушди эчодии шахсияти донишҷӯ мусоидат мекунад [5, с. 112].

Омода намудани хонандагон барои инкишофи қобилияти эҷодӣ, ки мавқеи фаъолонаи илмиро дар дарс бо мақсади таҳлил, дарк ва арзёбии самаранокии омӯзиши тамоми фанҳои касбӣ, фаъолияти касбиро ҳангоми амалияи педагогӣ таъмин менамояд; ташаккули муносибати омӯзгорони оянда ба худ ба сифати шахсият, ки дар қобилияти тафир додан (модернизатсия)-и раванди таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидӣ, арзёбии оқибатҳои он зоҳир мегардад.

Татбиқи мундарицаи фан ба тадриҷан ташаккул додани дониш, малака ва малакаҳои амалии донишҷӯён асос меёбад.

Қобилияти эҷодкорӣ ҷузъи таркибии фарҳанги педагогии омӯзгор мебошад. Тайёрии муаллими синфҳои ибтидой барои рушди қобилиятаҳои эҷодии хонандагони хурдсол дар асоси эътирофи методии афзалиятаҳои инкишофи шахсии хонанда, талабот, ниятҳо, ҳадафҳо, қобилиятаҳо, хусусиятаҳои психологии инфиридорӣ, таҷдиди сохтори раванди педагогӣ дар самти тамаркузи он бо баланд бардоштани маҳорати касбии донишҷӯӣ, ташаккули шахсияти касбӣ ва эҷодии омӯзгор, инкишофт ва худидоракуни субъектҳои ҳамкории педагогӣ, инкишофи психологӣ вобаста буда, барои такмил додан ва шинос шудан бо механизмаҳои педагогӣ мусоидат мекунад.

АДАБИЁТ:

1. Гончаренко, С. В. Педагогический словарь/ С.У. Гончаренко. - Киев: Лыбидь, 1997. - 376 с.
2. Зязюн, И.А. Педагогическое мастерство: учебник / И.А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, И.Ф. Кривонос и др.; По Ред. И.А. Зязюна. - 2-е вид., дополнить. и перераб. - Киев: Высшая школа, 2004. - 422 с.
3. Зязюн, И.А. Философия педагогического действия: монография / И.А. Зязюн. -Черкассы: Вид.-во от ЧНУ имени Б. Хмельницкого, 2008. - 608 с.
4. Сысоева, С. О. Основы педагогического творчества: учебник. / С. О. Сысоева. - Киев: Миллениум, 2006. - 346 с.
5. Цокур, Г. М. Формирование потенциала профессионального саморазвития в будущих преподавателей Высшей школы в процессе магистерской подготовки / Г М. Цокур / Автореферат дис...канд. пед. наук: 13.00.04 / Южноукраинский государственный пед. Университет имени К. Д. Ушинского. - Одесса, 2004. - 219 с.
6. Фокин, Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и содержание, творчество: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Завед/ Ю.Г.Фокин. - Москва: Академия, 2002. - 224 с.

REFERENCES:

1. Goncharenko, S. V. Pedagogical dictionary / S. U. Goncharenko. - Kyiv: Lybid, 1997. - 376 p.
2. Zyazyun, I. A. Pedagogical skill: textbook / I. A. Zyazyun, L. V. Kramushchenko, I. F. Krivonos and others; According to the editorship of I. A. Zyazyun. - 2nd version, supplemented. and revised. - Kyiv: Higher school, 2004. - 422 p.
3. Zyazyun, I. A. Philosophy of pedagogical action: monograph / I. A. Zyazyun. - Cherkassy: Publishing house of the B. Khmelnitsky Chernivtsi National University, 2008. - 608 p.
4. Sysoeva, S. O. Fundamentals of Pedagogical Creativity: textbook. / S. O. Sysoeva. - Kyiv: Millennium, 2006. - 346 p.
5. Tsokur, G. M. Formation of the Potential for Professional Self-Development in Future Teachers of Higher Education in the Process of Master's Degree Training/G.M.Tsokur/Abstract of Cand. Sci. (Pedagogical) Dissertation: 13.00.04 / South Ukrainian State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky. - Odessa, 2004. - 219 p.
6. Fokin, Yu. G. Teaching and Education in Higher Education: Methodology, Goals and Content, Creativity: Textbook. Manual for Students of Higher Education. Head of Department / Yu. G. Fokin. - Moscow: Academy, 2002. - 224 p.